

10 06 2019

Имрӯз Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ аз Маркази идоракунии сарҳади давлатии Кӯшунҳои сарҳади Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дидан намуданд.

Тавре иттилоъ дода шуд, марказ пас аз навсозӣ ва мачаххазгардонӣ мавриди истифода қарор гирифта, бо муосиртарин дастгоҳу таҷхизоти соҳавӣ ва шарту шароити қорӣ таъмин гардидааст.

Аснои шиносӣ, ибраз гардид, ки Маркази идоракунии сарҳади давлатӣ аз нуктаи идоракунии фаврӣ, нуктаи фармондихӣ, маркази алоқа, хобгоҳ, хучраи қорӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат буда, барои фаъолияти қорӣ ва назорати хати марзи давлатӣ дар ин ҷо шароити муосиру техникаи насли нави қорӣ фароҳам оварда шудааст.

Системаи идоракунии сарҳад аз воситаҳои мушоҳидавии рӯзона ва шабона, воситаҳои назорати ташкили муҳофизати сарҳад, системаи сабту банаворғирӣ иборат буда, имконият медиҳад, ки хати марзи давлатӣ ва сифатнок ба роҳ мондани хизмат дар сарҳад аз марказ ба тариқи мустаким идораву назорат қарда шавад.

Мутахассисони соҳа Роҳбари давлатро бо фаъолияти марказ аз наздик шинос намуда, роҷеъ ба истифодабарии технологияи муосир ва усули қорӣ он маълумот доданд.

Иттилоъ дода шуд, ки фароҳамсозии шароити мазкур имконият дод, ки минбаъд ғуруҳи навбатдорон шабонарӯзӣ аз хамин ҷо тартиби ташкили муҳофизати сарҳад аз ҷониби сардорони ҷузъу томҳо ва тартиби пешбурди хизмати назоратчиёни сарҳадиро дар саросари Тоҷикистон назорат намуда, дар ҳолати зарурӣ ба тартиби муҳофизати сарҳад тағйирот ворид намоянд.

Ҳамчунин, Маркази идоракунии сарҳадӣ дорои нуктаи махсуси алоқа буда, барои қабул ва фиристодани ахбори радиой ва телефонӣ пешбинӣ гардидааст. Дар марказ радиостансияҳо ба самтҳо тақсимбандӣ гардида, ҳар як самт дар шабакаҳои алоҳида фаъолият менамояд. Дар баробари хати муқаррарии барқӣ, тамоми таҷхизот ва воситаҳои алоқа барои фаъолияти доимӣ бо панелҳои офтобӣ низ таъмин гардидаанд. Бо истифода аз фаъолияти марказ, ҳамқорӣ байни сохторҳои қудратӣ ба воситаи шабакаи алоҳидаи радиой ва телефонӣ ба роҳ монда шудааст.

Қобили тазаққур аст, ки, феълан, дар ҷузъу томҳои Кӯшунҳои сарҳадӣ ҳуҷҷатгузориҳои электронӣ ба воситаи радиостансияҳои қўтоҳмавҷ ба роҳ монда шуда, тамоми отрядҳои сарҳадиву дидбонгоҳҳо имконият доранд, ки тариқи харитаи электронӣ наряди сарҳадии ҳудро назорат намоянд.

Сарвари давлат, инчунин, бо қорбарии Нуктаи фармондихии марказ шинос шуда, мустакиман ҳисоботи роҳбарону намоёндоғони Кӯшунҳои сарҳадиро аз дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ғўш қарданд. Нуктаи фармондихӣ бо техникаи муосири қорӣ, воситаи махсуси алоқа ва хати тезсуръати интернет таъмин буда, бо истифода аз ин

имконот метавон бо сарфаи вақт ҳолатҳои баамаломадаро аз марказ мустакиман назорат ва ҳаллу фасл намуд. Иттилоъ дода шуд, ки тамоми маълумоти ҷамъовардашуда ҳаттӣ ё дар шакли электронӣ ба Нуктаи фармондихӣ барои қорқарду қабули қарор ворид қарда мешавад.

Маркази идорақунии сарҳадӣ дорои толоқҳои варзиш, улоқҳои қорӣ ва хоёгоҳ буда, барои тақмили маҳорати қасбӣ дар доҳили он синфҳонаи тирпарронии электронӣ ташиқ гардидааст. Синфҳона дар асоси барномаи маҳсуси компютери фаъолият намуда, он бо дастгоҳҳои лазерӣ ва дигар ағниятҳои қорӣ таъмин мебошад. Бо истифода аз ин имконият, ҳайати дастгоҳи марказӣ метавонад, ки малақаи тирпарронӣ ва маҳорати ҳудро санчида ба ин васила, тақмил диҳад.

Толорҳои варзиши марказ низ бо тамоми дастгоҳу таҷҳизоти муосир, ки барои машқу тамрини бадан пешбинӣ гардидаанд, таъмин мебошад.

Дар маҷмӯъ, Маркази идорақунии сарҳади давлатӣ барои идорақунии ҷузъу томҳои сарҳадӣ пешбинӣ шуда, бо назардошти стандартҳои муосири байналмилалӣ бунёд гардидааст.

Аснои шиносӣ Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои истифодаи самараноки шароиту имкониятҳои фароҳамовардашуда ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас дода, аз қормандони ин ниҳод даъват ба амал оварданд, ки дар ҳифзи сарҳади давлатӣ ва иҷрои масъулияти бардӯшдошташон ҳушёру далер ва ҷусту ҷолоқ бошанд.